

**ВАЗОРАТИ НАҚЛИЁТИ ҶУМҲУРИИ  
ТОЧИКИСТОН**

**МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ  
ТАДЖИКИСТАН**

**ОЙИННОМАИ  
КОРХОНАИ ВОҲИДИ ДАВЛАТИИ  
«РОҲИ ОҲАНИ ТОЧИКИСТОН»**

**УСТАВ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
«РОҲИ ОҲАНИ ТОЧИКИСТОН»**

## **ДУШАНБЕ-2003**

### **I. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ**

1.1. Мувофиқи қарори Њукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти рақами 244 аз 23 марта соли 1995 Идораи Роҳи оҳани Тоҷикистон ба Корхонаи воҳиди давлатии Роҳи оҳани Тоҷикистон (Минбаъд Роҳи оҳани Тоҷикистон) табдил дода шудааст. Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон муассиси Роҳи оҳани Тоҷикистон мебошад.

1.2. Номи корхона ба забони давлатӣ - Корхонаи воҳиди давлатии Роҳи оҳани Тоҷикистон, ба забони русӣ - Государственное унитарное предприятие Роҳи оҳани Тоҷикистон мебошад.

1.3. Амволи Роҳи оҳани Тоҷикистон давлатӣ буда, ба Корхона дар асоси ҳуқуқи хочагидорӣ (Мувофиқи талаботи қ, мод.286 КГ) вогузор карда шудааст.

Роҳи оҳани Тоҷикистон хочагидорӣро бо амволи худ татбиқ намуда, ин амволро соҳибӣ, истифода ва ихтиёрдорӣ мекунад ва мутобики салоҳиди худ дар муносибат бо он ҳама гуна амалро, ки хилофи қонун намебошанд, раво мебинад. Ба ҳуқуки хочагидорӣ қоидаҳо оид ба ӣ моликӣ, агар дар асноди қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад, татбиқ карда мешавад.

1.4. Суроғаи Роҳи оҳани Тоҷикистон: индекс:

734025 Ҷумҳурии Тоҷикистон,

шахри Душанбе.

кӯчаи академик М.Назаршоев. Бинои 35.

## **II. МАҚОМИ ҲУҚУҚИИ РОҲИ ОҲАНИ ТОЧИКИСТОН**

Роҳи оҳани Тоҷикистон аз рӯзи ба қайди давлатӣ гирифта шуданаш Мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои ҳуқуқии байналмиллалии эътирофкардаи он ҳуқуқу ўҳдадориҳои шахси ҳуқуқиро соҳиб мегардад.

2.1. Роҳи оҳани Тоҷикистон дар фаъолияти худ Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи нақлиёт», Ойинномаи нақлиёти Роҳи оҳани Тоҷикистон, дигар санадҳои қонунӣ ва зерқонунии кишвар, шартномаҳо ва созишномаҳои байналмилалӣ, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон эътироф кардааст, Ойинномаи мазкур ва дигар санадҳои меъёрию ҳуқуқиро, ки ба фаъодияташ дахл доранд, ба Роҳбарӣ мегирад.

2.2. Мувофиқи моддаи 5 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи нақлиёт» Роҳи оҳани Тоҷикистон принсипҳои худкифой ва ҳисоби хочагиро ба роҳбарӣ гирифта, фаъолияти хочагии худро дар асоси литсензияе (ичозатномае), ки аз ҷониби мақомоти салоҳиятдор дода мешавад, мустакилона пеш мебарад.

2.3. Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба (фаъолияти хочагии Роҳи оҳани Тоҷикистон даҳолат накарда, Мувофиқи ваколатҳои ба вай пешниҳодкардаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи нақлиёт» ва Низомнома «Дар бораи Вазорати нақлиёт», ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти рақами 485, аз 29.12.2000 с. (бо иловаҳои воридкардаи Қарори Ҳукумати кишвар, рақами 102 аз 4 марта соли 2002) тасдиқ шудааст, ба идоракунии фаврии соҳавӣ, назорат ва ба танзими фаъолияти он роҳбарӣ менамояд.

2.4. Ойинномаи Роҳи оҳани Тоҷикистонро Вазорати нақлиёти

Чумхурии Тоҷикистон тасдиқ мекунад.

2.5. Муносибати Роҳи оҳани Тоҷикистон бо Вазорати нақлиёти Чумхурии Тоҷикистон дар асоси Созишномае, ки байни Вазорат ва Роҳи оҳани Тоҷикистон баста мешавад, сурат мегирад.

2.6. Роҳи оҳани Тоҷикистон метавонад корхонаҳои воҳидии (фаръӣ) соҳибмақоми шахси ҳуқуқӣ, корхонаҳои муштарак таъсис дихад, намояндагиҳои худро бе ташкил намудани шахси ҳуқуқӣ дар Тоҷикистон ва берун аз худуди он таъсис дихад.

2.7. Роҳи оҳани Тоҷикистон аз рӯи ӯҳдадориҳои молики амволаш масъулият надорад ва соҳибмулк низ аз рӯи ӯҳдадориҳои Роҳи оҳани Тоҷикистон ҷавобгар нест, ба истиснои ҳолатҳое, ки дар қисми 3, моддаи 57-и Кодекси Граждании Чумхурии Тоҷикистон пешбинӣ шудааст.

2.8. Бо мақсади тақвияти фаъолияти хочагӣ ва тиҷоратӣ, омӯзиши талаботи бозори ҷаҳонии хизматрасонии Роҳи оҳан, татбик намудани дастовардҳои навтарини соҳаи боркашонии Роҳи оҳан дар фаъолияти худ, Роҳи оҳани Тоҷикистон мутобиқи тартиботи муқарраргашта узви иттиҳодияҳои соҳавии байналмиллаӣ, асосиатсиясияҳо ва иттифоқҳо шуда метавонад.

2.9. Роҳи оҳани Тоҷикистон хангоми адои фаъолияти иқтисодии хочагӣ ҳамчун субъекти ҳуқуқи нақлиётии байналмиллаӣ баромад мекунад.

2.10. Роҳи оҳани Тоҷикистон дар ҳолатҳои фавқулода ба системаи огоҳонӣ ва ҳаракатҳо дохил мешавад.

2.11. Роҳи оҳани Тоҷикистон дорои логотип (нишонаи ширкатӣ), ки ба тартиби муқарраргардида тасдиқ мешавад, мебошад.

2.12. Кормандони Роҳи оҳани Тоҷикистон либоси расмӣ бо нишонаҳои фарқунанда доранд, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ намудааст.

### **Ш. МАҚСАДУ ВАЗИФАҲОИ РОҲИ ОҲАНИ ТОҶИКИСТОН**

3.1. Мақсадҳои асосии Роҳи оҳани Тоҷикистон чунинанд:

- таъмини фаъолияти мунтазаму беҳатари нақлиёти Роҳи оҳан дар сатҳи баланди хизматрасонӣ, то ҷойи таъиншуда дар саривакт расонидани бор, мусоғирон, бағоч ва борҳои бағочӣ, таъмини амнияти бор, бағоч ва бори бағочии қашондашаванда;
- дар асоси татбики дастовардҳои навтарини илму таҷрибаҳои амалӣ дар соҳаи боркашонии Роҳи оҳан, сарфа намудан ва самаранок истифода бурдани воситаҳои молиявӣ (пулӣ) ва захираҳои моддӣ, ихтисори шумораи кормандони изофа ва ҳароҷоти нодаркор, аз ҳисоби дуруст истифода бурдани ҷораҳои ҳавасмандгардонии моддӣ ва маънавӣ ноил шудан ба болоравии маҳсулнокии меҳнат, расидан ба ҳудкирои тамоми Роҳи оҳани Тоҷикистон ва ба даст овардани даромад.

3.2. Бароӣ расидан ба мақсадҳои худ Роҳи оҳани Тоҷикистон масъалаҳои зеринро ҳал менамояд;

- ташкили идоракунии таъчилии ҷараёни ҳамлу нақл;
- таҳия ва тасдиқи ҷадвали ҳаракат ва нақшай ба танзим даровардани қатораҳо дар алоқамандӣ бо роҳҳои оҳани кишварҳои ҳориҷӣ, меъёрҳои моҳонаи истифодабарии вагонҳои боркаш ва контейнерҳо, таҳдили иҷроиш ва тасҳехи онҳо, назорати истифодабарии вагонҳои боркаш ва контейнерҳо;

- ба амал баровардани роҳбарии фаврӣ ба корҳои истифодабарӣ, таҳия ва иҷрои ҷадвали ҳаракати қатораҳо, меъёри кори ҳайати қатораи ҳаракаткунанда ва нақшай боркашонӣ, бағоч, бори бағочӣ ва мусоғирон ба воситаи роҳи оҳан;
- танзими боркунӣ ва ташкили ҳаракати қатораҳо дар шароити ҳолатҳои фавқулода;
- таҳияи принсипҳои ягонаи ташкили ҳадамоти диспетчерӣ, автоматикунонии идораи ҷараёни ҳамлу нақл ва таъмини иттилоотии корҳои истифодабарӣ;
- иштирок дар таҳқиқоти маркетинӣ доир ба ҳамлу нақли бор, бағоч, бори бағочӣ ва мусоғиркашонӣ дар нақлиёти Роҳи оҳан, тайёр намудани пешниҳодот оиди пешбинии инкишофи солона ва ояндаи нақлиёти Роҳи оҳан, нақшай инкишофдигӣ ва ҷойгиркунии минбаъдаи иншоотҳои нақлиёти Роҳи оҳан, маҷмӯъи тадбирҳо барои афзун намудани қобилияти ҳамлу нақл дар Роҳи оҳани Тоҷикистон;
- таҳияи лоиҳаи барномаҳои давлатӣ ва байнидавлатии инкишофи Роҳи оҳани Тоҷикистон якҷоя бо Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- муайян намудани талаботи Роҳи оҳани Тоҷикистон ба ҳаҷми таъмир, навқунии қатораҳои ҳаракаткунанда ва контейнерҳо, истеҳсол ва дарёftи қисмҳо ва дигар маҳсулоти муҳими барои онҳо зарур;
- муайян намудани талабот ба нақлиёти Роҳи оҳан, контейнерҳо ва маблағҳо барои ҳариди онҳо, инчунин маблағгузории асосӣ ба корҳои соҳтмонию вастагарӣ, ба соҳтмонҳое, ки аз ҳисоби буҷаи ҷумҳурияйӣ ва маҳаллӣ маблағгузорӣ карда мешаванд, иҷрои вазифаи фармоишгар дар ин соҳтмонҳо, ташкили корҳои муҳофизати табиат дар худуди худ;

- коркард ва мумайизонидани (экспертизаи) лоиҳаҳои соҳтмонҳои нав, васеъкунӣ, навсозӣ ва бо техника мучаҳҳаз гардондани корхона ва иншоотҳои фаъолиятдошта, ки аз ҳисоби буда ва маблағҳои инвеститсионӣ бунёд мегарданд, марказонидани фаъолияти ташкилотҳои соҳтмонии пудратӣ ва корхонаҳои соҳтмони саноатӣ дар мувофиқа бо Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- ташкили корҳои молиявию иқдисодӣ ва маблағгузории корхонаву ташкилотҳои тобеъ;
- мувофиқи созишнома бо корхонаҳои тобеъ, созмон додани фондҳо ва захираҳои марказонидашуда барои маблағгузории асосӣ ва таҳқиқоти илмӣ;
- таъмини ҳисобу китоби тарафайн дар байни корхонаҳо ва истифодабарандагони хизмати Роҳи оҳани Тоҷикистон;
- дар мувофиқа бо Вазорати нақлиёти Ҷумҳурӣ гузаронидани мониторинг дар соҳаҳои тарифҳо, кашонидани борҳо, мусоғирон, пушта, бағоч да борҳои бағочӣ дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- ҳисоббаробаркуниҳо бо маъмурияти Роҳҳои оҳани хориҷӣ, ташкили баҳисобгирии муҳосибӣ ва оморӣ мувофиқи санадҳои меъёрию ҳукуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ичро намудани фаъолияти назоратию таҳлилий (аналитикӣ) дар корхонаву ташкилотҳо ва муассисаҳои тобеъ;
- якҷоя бо корхонаҳои тобеъ муайян намудани самти бехтарини раванди илмӣ - техникӣ ва корҳои таҷрибавӣ - конструкторӣ дар бобати соҳтан ва истифодабарии воситаҳои техникии бунёдан нав, технология ва маводҳо дар Роҳи оҳани Тоҷикистон, таъмини маблағгузории ин корҳо;

- иштирок дар гузаронидани корҳои илмӣ-тадқиқотие, ки дар асоси шартнома аз тарафи пажӯҳишгоҳҳои илмӣ-техникии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва кишварҳои ИДМ ичро мешаванд;
- якҷоя бо Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва динар вазорату кумитаҳои даҳлдори ҷумҳурӣ ва хориҷӣ муайян намудани талаботи худ ба захираҳои моддӣ - техникӣ, сузишворӣ ва барқ ташаккули анбори аснод;
- таъмин намудани корхонаву муассисаҳои тобеъ бо мавод, таҷхизот ва қисмҳои эҳтиёти, ки тариқи содирот оварда мешаванд;
- ташкили захираи намудҳои асосии маводи моддӣ - техникии эҳтиёти барои бартараф намудани оқибатҳои оғатҳои табиӣ ва ҳодисаҳои пешбининашуда;
- ташкили корҳо оиди таҳия ва бастани шартномаву қарордодҳо мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- ташкили кор оиди ҳифзи захираҳо;
- таъмини ба сафарбаркунӣ омода будани корхонаҳои худ ва ташкили захираҳои моддӣ дар давраи маҳсус;
- таҳияи созишишнома ва қарордодҳо бо роҳҳои оҳани кишварҳои хориҷӣ (кумитаҳо), ташкилотҳо ва ширкатҳо оид ба масъалаҳои ҳамлу нақли бор ва мусоғирон, инкишоғи алоқаи нақлиётии байналмилалӣ дар мувофиқа бо Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- ташкили назорат оиди риояи коидai исти фодабарии дастгоҳҳои барқӣ, гармӣ ва гармидиҳии барқӣ дар Роҳи оҳани Тоҷикистон;
- такмилдииҳии соҳтори ташкилии корхонаҳои таркибии Роҳи оҳани Тоҷикистон;
- ташкил ва гузаронидани корҳои омодагии сафарбаркунӣ ва

мудофиаи шаҳрвандии Роҳи оҳани Тоҷикистон, ҷорӣ намудани усули ягонаи омодагии сафарбаркуни кормандони Роҳи оҳани Тоҷикистон, таъмини фаъолияти байниҳамдигарии ташкилотҳои манфиатдор дар масъалаҳои ҳамлу нақл дар давраи маҳсус, нигаҳдории воситаҳои техникӣ ва маводи арзишнок дар захираҳо барои сафарбаркунӣ ва эҳтиёти давлатӣ ва захираҳои маҳсус;

- бо супориши Соҳибмулк ва Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҳия ва бастани созишномаҳои дутарафа дар масъалаҳои фаъолияти нақлиёти Роҳи оҳан бо мақомоти даҳлдори идории кишварҳои узви Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил ва кишварҳои соҳили Балтик иштирок намудан;

- мусоидат намудан ба корхонаҳои тобеъ дар ташкили корҳои вобаста ба густариши фаъолияти иқтисодии хориҷӣ, истикрори равобити мустақими истеҳсолӣ ва илмӣ - техники бо корхонаю ширкатҳои хориҷӣ;

- ташкили низоми таълими касбӣ ва иқтисодии мутахассисин дар асоси талаботи корхонаҳо, муассисаҳо ва ташкилотҳои Роҳи оҳани Тоҷикистон;

- ҷорӣ намудани сиёсати босамар оид ба қадрҳо, назорат аз рӯи сатҳ ва дараҷаи дониши касбию таҳассусӣ ва сифатҳои шахсии кормандони корхонаҳои тобеъ, инчунин Раёсати Роҳи оҳани Тоҷикистон;

- таҳияи тавсияҳо доир ба шаклҳои ташкил ва хавасмандгардонии меҳнат, танзими меъёр ва шартҳои пардоҳти музди меҳнат, вақти кор ва исгироҳати кормандон;

- таъмини шароити маҳсуси меҳнат, речай вақти корӣ ва фароғати гурӯҳи алоҳидаи кормандоне, ки фаъолияташон бевосита ба ҳаракати қатораҳо вобаста мебошад;

- дар доираи салоҳияти худ якчоя бо Кумитаи Ҷумҳуриявии иттифокҳои касабаи роҳиоҳанчиён барои таъмини ҳифзи иҷтимоии коргарони Роҳи оҳан чораҳо дидан.

- Роҳи оҳани Тоҷикистон дар доираи салоҳияти худ фармону нишонҳо, дастур ва дигар санадҳои меъёри мебарорад, ки ичрои онҳо ба ҳамаи корхонаю ташкилот, намояндагиҳо ва шӯъбаҳои Роҳи оҳани Тоҷикистон ҳатмист.

#### **IV. ҲУҚУҚУ УҲДАРОРИҲОИ РОҲИ ОҲАНИ ТОҶИКИСТОН**

a) Роҳи оҳани Тоҷикистон ҳақ дорад:

4.1. Бо шахсони ҳуқуқӣ ва воқеъӣ чӣ дар Тоҷикистон, чӣ берун аз ҳудуди он аз рӯи масъалаҳои хочагӣ ва фаъолияти соҳибкорӣ, ки дар Ойинномаи мазкур нишон дода шудаанд, шартнома ва созишномаҳо бандад.

4.2. Локомотивҳо, вагонҳо, биноҳо (манзилӣ ва истеҳсолӣ), техника, дастгоҳу таҷхизот, ашё, маҳсулоти нафтӣ ва дигар маводи арзишнокеро, ки барои ичрои фаъолияташ зарур аст, ҳаридорӣ намояд.

4.3. Барои таъмири парки вагонҳо ва локомотивҳои худ, инчунин вагонҳо ва локомотивҳои шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ, мошину таҷхизоти майшиӣ, компьютерӣ, видеой ва барои хизматрасонии майшиӣ ва хизматҳои сервис, чӣ дар доҳили кишвар ва чӣ берун аз ҳудуди он устоҳонаҳо, нуқтаҳои ҳуроки умумӣ кушояд.

4.4. Бо соҳтмон ва таъмири иншоотҳои истеҳсолӣ, майшиӣ - манзилӣ на таъиноти иҷтимоӣ машғул шавад.

4.5. Барои кишти маҳсулоти кишоварзӣ, парваришу фарбехкунии

хайвонот хочагиҳои ёрирасон ва барои коркарди маҳсулоти хочагиҳои ёрирасон сех ва заводҳо дошта бошад ва маҳсулоти худро чӣ дар худуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ва чӣ берун аз он ба фурӯш барорад.

4.6. Суратҳисобҳо кушояд, аз ҷумла суратҳисоби арзӣ дар бонкҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва берун аз ҷумҳурӣ мутобиқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва кишварҳое, ки дар онҳо ин суратҳисобҳо кушода мешаванд.

4.7. Ба намудҳои дигари хочагидорӣ, соҳибкорӣ ва тичорат машғул шавад, ки онҳоро қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва кишварҳое, ки дар онҳо ин намудҳои фаъолият амалӣ мешаванд, манъ накардааст.

4.8. Мувофиқи меъёрҳои Ойинномаи нақлиёти Роҳи оҳани Тоҷикистон дар кори таъини тартиби ҳисобкуни номиналии тарифҳои мусоғиркашонӣ ва ҳамлу нақли борҳо, борҳои бағоҷӣ ва бағоҷҳо ба воситаи роҳҳои оҳани Ҷумҳурии Тоҷикистон, масофаҳои тарифӣ ва ҷаримаҳо, танзими масъалаҳои мутакобилаи иқдисодӣ (аз он ҷумла тақсими даромадҳо аз ҳамлу нақл, муҳосиботи борҳои вайроншуда ва воситаҳои техникии нуқсонёфта) дар байни корхонаҳои таъмири нақлиёти Роҳи оҳан ва дигар корхонаву муассисаҳои Роҳи оҳани Тоҷикистон, таҳияи қарордодҳои маҳсуси Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо вазоратҳо ва идораҳои марбут оид ба ҳамлу нақли бору бағоҷ ва мусоғиронкашонӣ дар катораҳои хати сайри мустақим ва омехта, иштирок намояд.

4.9. Тартиби ба Роҳи оҳани худ воридшавии нақлиёти Роҳи оҳани корхонаҳо ва ташкилотҳоро, новобаста аз шакли моликияташон, муқаррар намояд:

- мутобиқи қонунгузории Ҷумхурии Тоҷикистон дар бораи Замин ва тартиби истифодай он дар ҳудуди қитъаҳои замини барои Роҳи оҳани Тоҷикистон ҷудокардашуда, бо мувофака ва иҷрои меъёру қоидаҳои мутобиқи соҳтмонӣ биноҳо ва иншоотҳо созад, шароитҳои Роҳҳои оҳану иншоотҳои ҳудро убур кардани кубурҳо, ҳатҳои алоқаю интиқоли барқ ва дигар мувосилот, инчунин масофаҳои кӯтоҳтарини аз иншоотҳои бо истеҳсолот, нигаҳдорӣ, ҳамл ва аз бор ҳолишавии маводи таркандаро радиоактивӣ, моеоти оташгир ва заҳролуд марбутбударо муайян кунад;

- тартиби гузаронидани озмоишҳо ва санчиши дониши қоидаҳои техникии истифодабарии Роҳи оҳай, шароитҳои техникиии борқунӣ ва мустаҳкамнамоии борҳо, дигар санадҳои меъёриро барои кормандони Роҳи оҳани Тоҷикистон муқаррар намояд.

#### 4.10. Корхонаҳои фаръӣ соҳибмақоми шахси ҳуқуқӣ таъсис дидад.

##### б) Роҳи оҳани Тоҷикистон вазифадор аст:

- қонунгузории Ҷумхурии Тоҷикистон, санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон эътироф намудааст, инчунин қонунгузории қишиварҳоеро, ки дар ҳудуди онҳо фаъолият менамояд, риоя кунад;

- амволеро, ки давлат ба он барои идораи пурраи хоҷагидорӣ додааст, эҳтиёт намояд, ба ғорат ва гум шудани он роҳ надиҳад;

- амнияти зиддисӯҳторӣ ва экологиро дар ҳудуди худ таъмин намояд;

- товони заареро, ки бо айби Роҳи оҳани Тоҷикистон ва ё кормандони он расонида шудааст, мутобиқи тартиби муайяннамудаи қонунгузории Ҷумхурии Тоҷикистон, санадҳои байналмилалие, ки Тоҷикистон эътироф намудааст, ҷуброн кунад;

- ҳайати кормандонеро, ки корашон ба ҳаракати катораҳо

вобаста аст ва ҳамчунин ба шароитҳои заравар ва номусоиди меҳнат дучор меоянд, аз муоинаи тиббӣ гузаронад;

- сиёсати давлатро, ки ба баландшавии сатҳи зиндагии одамон ва ҳифзи иҷтимоии онҳо равона карда шудааст, дар Роҳи оҳани Тоҷикистон мақсаднок ҷорӣ намояд;

- дигар ўҳдадориҳоеро, ки мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба корхона вогузор шудаанд, иҷро кунад.

-

#### **IV. АМВОЛИ РОҲИ ОҲАНИ ТОҶИКИСТОН**

5.1. Соҳибмурлки Роҳи оҳани Тоҷикистон давлат дар симои шахси мақомоти ваколатҳори давлатӣ мебошад.

5.2. Сармояи ойиномавии Роҳи оҳани Тоҷикистон 95000452 (наваду панд миллиону ҷорӯрунанҷу ду) сомониро ташкил медиҳад. Сармояи Ойинномавии Роҳи оҳани Тоҷикистонро амволи корхонаи Роҳи оҳани Тоҷикистон, ки аз нав таъсис мейёбад, ташкил медиҳад.

5.3. Моликиятии Роҳи оҳани Тоҷикистон бо ҳуқуқи пурраи ҳоҷагидорӣ ба Роҳи оҳани Тоҷикистон тааллук дошта, Роҳи оҳани Тоҷикистон онро соҳибӣ ва ихтиёрдорӣ мекунад, ҳамчунин дар ҳудуди муайянкардаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқи истифодабарии заминҳоеро, ки барои Роҳи оҳани Тоҷикистон чудо карда шудааст, дорад.

Амволи Роҳи оҳани Тоҷикистон тақсимнашаванд аст ва аз рӯи саҳмияҳо (ҳиссагузориҳо, сармоягузориҳо ва саҳмгузориҳо), аз ҷумла дар байни кормандони Роҳи оҳани Тоҷикистон имкони тақсим шудан надорад.

5.4. Роҳи оҳани Тоҷикистон ҳуқуқ надорад бе розигии Соҳибмурлк моликиятии дар тарозномаи (баланси) худ бударо мансух дорад.

5.5. Маҳсулот ва даромади аз истифодаи молу амвол ба даст

омада, инчунин маводи арзишноки Роҳи оҳани Тоҷикистон ба тартиби муқарраркардаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон пурра дар фаъолияти хоҷагидорӣ Роҳи оҳани Тоҷикистон истифода мегардад.

Хуқуқи дар хоҷагидорӣ истифода намудани молу амвол дар асосҳо ва тартиби муқаррарнамудаи Кодекси шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон, дигар қонуну санадҳои меъёрию хуқуқӣ, аз он чумла дар ҳолатҳои бо қарори Соҳибмулк қонунан мансух доностани амволи Роҳи оҳани Тоҷикистон, кать мегардад.

Манбаъҳои ташкилёбии моликияти Роҳи оҳани Тоҷикистон инҳоянд:

- молу амволе, ки аз ҷониби Соҳибмулк пурра барои хоҷагидорӣ дода шудааст;
- даромадҳое, ки аз фаъолияти Роҳи оҳани Тоҷикистон ба даст омадаанд;
- маблағҳои ҷудошудаи аммортизатсионӣ (мустаҳлаккарда);
- даромадҳо аз қофазҳои қимматнок;
- қарзи бонкӣ ва дигар муассисаҳои қарздиҳанда;
- дигар маблағгузориҳо, ки аз тарафи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ карда нашудаанд.

## V. ТАШКИЛИ ФАЪОЛИЯТИ РОҲИ ОҲАНИ ТОҶИКИСТОН, ТАҚСИМИ ДАРОМАДУ ФОИДАҲО

6.1. Роҳи оҳани Тоҷикистон фаъолияти худро ба нақша мегирад ва тараққиёти ояндаи худро дар заминаи талабот ба корҳои ичрошаванд ва хидматгузориҳояш муайян месозад, асоси нақшаҳояшро шартномаҳо бо фармоишгарон, аз ҷумла бо мақомоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил медиҳад.

6.2. Роҳи оҳани Тоҷикистон маҳсулот, корҳо ва хидматгузориҳои худро дар асоси нарху тарифҳои шартномавӣ пешниҳод менамояд, аммо дар мавридҳои Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва шартномаҳои байналмилалӣ пешбининамуда, бо нарҳҳое, ки аз ҷониби давлат ва шартномаҳои нишонҳодашуда танзим мешаванд, мефурӯшад.

6.3. Тамоми воситаҳои пулии Роҳи оҳани Тоҷикистон, ки дар натиҷаи фаъолияти хочагидорӣ ва соҳибкорӣ ба даст оварда мешаванд, дар байни Фондҳои дар Роҳи оҳани Тоҷикистон мавҷудбуда тақсим мешаванд.

6.4. Фоида аз фаъолияти Роҳи оҳани Тоҷикистон баъди пардохти ҳарочоти моддӣ ва дигар ҳарҷҳои ба он баробар, пардохти музди меҳнат, фоизи қарзҳо, андозҳо ва дигар ўҳдадориҳои пардохтӣ ташаккул меёбад.

Ин фоида комилан ба ихтиёри Роҳи оҳани Тоҷикистон мегузарад ва худи Роҳи оҳан самтҳои истифодабарии онро муайян мекунад. Аз ҳисоби фоидайи фаъолияти хочагидорӣ ва тиҷоратӣ дар Роҳи оҳани Тоҷикистон фондҳои зерин ташкил мёбанд:

- фонди тараққиёти истеҳсолот;
- фонди инкишофи иҷтимоӣ;
- фонди ҳавасмандгардонии моддӣ;
- фонди заҳиравӣ (эҳтиётӣ);
- дигар фондҳо.

6.5. Бароӣ таъмини фаъолияти молиявии худ Роҳи оҳани

Тоҷикистон баҳисобигирии одили муҳосибӣ ва оморӣ мебарад.

6.6. Тамоми ҳуччатҳои пулӣ, молӣ, моддӣ, хисобӣ ва қарзӣ, ки ҳамчун асос барои гирифтан ва ё додани пул хизмат мекунанд, индуниҳ ҳуччатҳое, ки барои навиштани асноди муҳосибӣ хидмат менамоянд, факат бо имзои сардори роҳ, сармуҳосиб ва ё шахсони ваколатҳор тасдиқ карда мешаванд.

6.7. Роҳи оҳани Тоҷикистон пешрафти иқтисодӣ ва иҷтимоии худ, бехатарию беҳбуди шароити меҳнат, хифзи иҷтимоии кормандони роҳ, аъзои оилаи онҳоро мувоғики қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва сиёсати давлатӣ дар ин соҳа таъмин менамояд.

6.8. Роҳи оҳани Тоҷикистон тибқи тартиботи муқарраргардидаи қонунгузории кишвар барои бо айби худ расонидани осеб ба саломатӣ ва коршоямии кормандони соҳааш ва ё шаҳрвандони дигар, масъул аст.

6.9. Роҳи оҳани Тоҷикистон шакл, тартиб ва андозаи пардохти музди меҳнат, индуниҳ дигар намудҳои даромади кормандонро мустакилона муқаррар менамояд, андозаи муайяншудаи ҳадди ақали маошро, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон кафолат медиҳад, таъмин мекунад.

6.10. Роҳи оҳани Тоҷикистон бо розигии Иттифоқи касаба метавонад дар доираи имкониятҳои молиявиаш барои кормандони худ рухсатии иловагӣ, рӯзи кори кӯтоҳкардашуда ва дигар имтиёзҳо муқаррар намояд.

## **VI. СОҲТОРИ РОҲИ ОҲАНИ ТОҶИКИСТОН**

7.1. Роҳи оҳани Тоҷикистон аз корхонаҳои таркибии зерин иборат аст:

- Дастьоҳи иҷроияи Раёсати Роҳи оҳани Тоҷикистон;
- Пойгоҳи локомотивии ш. Душанбе;
- Пойгоҳи локомотивии ш. Ленинобод;
- Пойгоҳи вагонҳо;
- Корхонаи воҳиди мусоғиркашонӣ;
- Қитъаоти Душанбегии роҳ;
- Қитъаоти Куртонтеппагии роҳ;
- Қитъаоти Ленинободии роҳ;
- Қитъаоти Ленинободии муҳобирот ва алоқа;
- Қитъаоти Душанбегии муҳобирот ва алоқа;
- Қитъаоти таъмини барқ;
- Қитъаоти меҳаниконидашудаи боркуниу борфурорӣ;
- Истгоҳи Душанбе-1;
- Истгоҳи Ленинобод;
- Истгоҳи Конибодом;
- Хадамоти таъминоти маводи моддӣ-техникий;
- Заводи вагонтаъмиркунии Махрам;
- Маъмурияти Роҳи оҳани соҳташудаистодаи Қурғонтеппа - Қӯлоб;
- Хадамоти тиббӣ - санитарӣ;
- Муассисаҳои томактабӣ;
- Совхози ба номи Кабирови ноҳияи Данғара;
- Корхонаи воҳиди «Желдорэкспедитсия»;
- Қатораи соҳтмону васлқунӣ;
- Тарабҳонаи сайёри қатораҳои «Душанбе»;
- Дорухона;
- Маркази таълимию маслиҳатдихӣ;

- Мехмонхонаи Душанбе (идора);
- Намояндагии Роҳи оҳани Тоҷикистон дар Вазорати Роҳҳои (МГТС) Россия;
- Намояндагии Роҳи оҳан дар Ширкати давлатии саҳомии Роҳи оҳанӣ (ГАЖК) Узбекистон "Темир йуллари"

7.2. Бо сабаби зарурияти истеҳсолӣ, ки ба равнақи кори Роҳи оҳанӣ Тоҷикистон ва баланд бардоштани маҳсулнокии он равона, карда шудааст, соҳтори Роҳи оҳанӣ Тоҷикистон метавонад тафйир ёбад.

## **VII. ИДОРАИ РОҲИ ОҲАНИ ТОҶИКИСТОН**

8.1. Идоракунии Роҳи оҳанӣ Тоҷикистон бо усулҳои иқдисодӣ аз рӯи принципҳои худидоракунӣ, бо ҳамоҳангсозии шаклҳои демократии идоракунӣ ва яккасардорӣ ба Роҳ монда мешавад.

8.2. Мақомоти идоракунии Роҳи оҳанӣ Тоҷикистон Сардор (директор) мебошад.

- Маъмурияти Роҳи оҳанӣ соҳташудаистодаи Қурғонтеппа - Кӯлоб;
- ,
- Хадамоти тиббӣ - санитарӣ;
- Муассисаҳои томактабӣ;
- Совхози ба номи Кабирови ноҳияи Дангара;
- Корхонаи воҳиди «Желдорэкспедитсия»;
- Қатораи соҳтмону васлкунӣ;
- Тарабҳонаи сайёри катораҳои «Душанбе»;
- Дорухона;
- Маркази таълимию маслиҳатдихӣ;
- Мехмонхонаи Душанбе (идора);

- Намояндагии Роҳи оҳани Тоҷикистон дар Вазорати Роҳҳои (МГТС) Россия;

Намояндагии Роҳи оҳан дар Ширкати давлатии саҳомии Роҳи оҳан (ГАЖК) Узбекистон "Темир йуллари"

7.2. Бо сабаби зарурияти истеҳсолӣ, ки ба равнақи кори Роҳи оҳани Тоҷикистон ва баланд бардоштани маҳсулнокии он равона, карда шудааст, соҳтори Роҳи оҳани Тоҷикистон метавонад тағйир ёбад.

### **VIII. ИДОРАИ РОҲИ ОҲАНИ ТОҶИКИСТОН**

8.1. Идоракуни Роҳи оҳани Тоҷикистон бо усулҳои иқдисодӣ аз рӯи принципҳои худидоракунӣ, бо ҳамоҳангсозии шаклҳои демократии идоракунӣ ва яккасардорӣ ба Роҳ монда мешавад.

8.2. Мақомоти идоракуни Роҳи оҳани Тоҷикистон Сардор (директор) мебошад.

8.7. Сардори Роҳи оҳани Тоҷикистон соҳтори идоракунӣ ва воҳидҳои кориро мустақдлона муайян ва тасдиқ менамояд, Роҳбарои идораҳои таркибии дастгоҳи Раёсати роҳ, корхонаҳо, ташкилотҳо, муассисаҳо, намояндагиҳои тобеи Роҳи оҳанро таъин менамояд. Ҳуқуқ дорад бо фармони худ бо розигии Соҳибмулк корхонаҳои воҳиди (фаръӣ) соҳибмақоми шахси ҳуқуқӣ бо Роҳи ба онҳо ба тартиби муқарраршуда супоридани як қисми амволи худ таъсис дихад, ойинномаи онҳоро тасдиқ кунад, Роҳбарашибонро таъин намояд, бидуни ташкили шахси ҳуқуқӣ чӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, чӣ берун аз ҳудуди он намояндагиҳои худро ифтитоҳ намояд.

8.8. Сардор ба манфиати Роҳи оҳани Тоҷикистон, ки онро намояндагӣ мекунад, амал менамояд ва мутобиқи қонунгузорӣ ва дигар

санадҳои ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Созишномаи байни Роҳи оҳани Тоҷикистон ва Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин қарордоди басташудаи байни Сардори Роҳи оҳани Тоҷикистон ва Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон, масъулият дорад.

8.9. Дастгоҳи иҷроияи Роҳи оҳани Тоҷикистон, ки фаъолияти онро роҳбарӣ менамояд, аз ҳадамот, шӯъбаҳо ва дигар корхонаҳои таркибӣ, ки мувофиқи Низомномаи тасдиқдардаи Сардори Роҳ амал менамоянд, иборат мебошад.

8.10. Барои колективона ҳал намудани масъалаҳои фаъолияти ҳаётии Роҳи оҳани Тоҷикистон ва аз ҷониби онҳо қабул кардани қарорҳои зарурӣ бо фармони Сардори Роҳ Шурӯй техники - иқтисодӣ таъсис дода, қарорҳои онро бо фармон ва дастурҳои Сардори роҳ дар ҳаёт амалӣ карда мешаванд.

### **VIII. ҲИСОБОТИ РОҲИ ОҲАНИ ТОҶИКИСТОН**

9.1. Роҳи оҳани Тоҷикистон баҳисобгирии натиҷаҳои фаъолияти кориашро ба амал бароварда, ба рафти истеҳсолот назорат мебарад, ҳисоботҳо тартиб дода, мутобиқи тартиботи муқарраргашта ба Вазорати нақлиёти ҷумҳурӣ ва Кумитаи давлатии омори Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод менамояд.

Роҳи оҳани Тоҷикистон мувофиқи қонунҳои муқаррарнамудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, барои ташкил ва ҳолати ҳисобу китоб, дурустии ҳисбот ва сари вақт ба мақомоти даҳлдор пешниҳод кардани ҳисботҳои молиявӣ ва оморӣ масъул аст.

### **IX. НАЗОРАТ ВА ТАФТИШИ ФАЪОЛИЯТИ РОҲИ ОҲАНИ ТОҶИКИСТОН**

10.1. Назорат ва тафтиши фаъолияти Роҳи оҳани Тоҷикистон, дар соҳтор ва корхонаҳои таркибии он риоя шудани қонун ва санадҳои қонунии қишварро Вазорати нақлиёт ва дигар мокомоти давлатӣ, ки мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин ваколатҳоро доранд, амалӣ менамоянд.

10.2. Назорати вазъи нигаҳдории амволи давлатиеро, ки бо хуқуқи пурраи хочагидорӣ ба Роҳи оҳани Тоҷикистон тааллук дорад ва мувофиқи таъинот истифодабарии онро мақомоти ҷумҳурияйӣ оид ба идоракунии амволи давлатӣ иҷро мекунад.

## **X. БАРҲАМДИҲӢ ВА АЗНАВТАШКИЛКУНИИ «РОҲИ ОҲАНИ ТОҶИКИСТОН»**

11.1. «Роҳи оҳани Тоҷикистон» метавонад аз рӯи қарори Соҳибмулк ва ё суд барҳам дода шавад.

Мақомоти қабулкунандаи қарори барҳамдихии «Роҳи оҳани

Тоҷикистон» комиссияи барҳамдихӣ ташкил медиҳад. Комиссияи барҳамдихӣ эълонро дар бораи барҳам додани. Корхона ва мӯҳлатҳои қабули дъяво дар матбуот интишор мекунад.

11.3. Амволи Роҳи оҳани Тоҷикистонро Комиссияи барҳамдихӣ нарҳ мемонад, дебиторон ва кредиторонро муқаррар менамояд, бо онҳо хисоботро баробар мекунад.

11.4. Аз лаҳзай ташкил кардани комиссияи барҳамдихӣ ҳуқуқи идораи «Роҳи оҳани Тоҷикистон» ба зиммаи он мегузарад.

11.5. Ҳангоми барҳамдихӣ ва азnavташкилкуни Тоҷикистонро ҳуқуқи Тоҷикистон;

- ба кормандони озодгашта риояи ҳуқуқҳо ва (давомаш дар саҳифаи дигар) манфиати қонунии онҳо мувофиқи қонунгузошта Ҷумҳурии Тоҷикистон кафолат дода мешавад;

- Сардори «Роҳи оҳани Тоҷикистон» нигоҳдорӣ ва баҳисобгирии Роҳи оҳани Тоҷикистонро таъмин менамояд.

11.6. Амволи «Роҳи оҳани Тоҷикистон» баъд аз ҳисобӣ намудан бо буҷа, қарздодагон ва коргарон, ба Соҳибмулк супорида мешавад.

11.7. Мӯҳр ва штампи «Роҳи оҳани Тоҷикистон» баъд аз барҳамдихӣ ба Соҳибмулк супорида мешавад.

## **XI. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВИ**

12.1. Соҳибмулк ва Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад баъд аз мувофақа бо Роҳи оҳани Тоҷикистон ба Ойинномаи мазкур тафйироту иловаҳо ворид намуда, мувофиқи тартиби муқарраргардида аз қайд гузаронанд.

12.2. Ойиннома аз лаҳзаи бақайдгирии давлатии Роҳи оҳани Тоҷикистон қувваи ҳуқуқӣ пайдо мекунад.

*Ойиннома дар Шӯрои техникӣ –  
иқтисодии Роҳи оҳани  
Тоҷикистон баррасӣ гашта,  
маъқул дониста шудааст.*